

Х У Л О С А И

шурои диссертатсионии 6D.КОА-013 дар назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз рӯи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D050600 – Иқтисодиёт (6D050606 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ)

Парвандаи аттестатсионии № _____
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 14.02.2026, № 45.3

Барои сазовор донистани Соҳибназарзода Зикриддин Точиддин, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D050600 – Иқтисодиёт (6D050606 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ).

Диссертатсия дар мавзӯи «Фаъолнокии сармоягузорӣ дар низоми омилҳои рушди иқтисодиёти вилояти Суғд» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D050600 – Иқтисодиёт (6D050606 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ) ба ҳимоя 06 декабри соли 2025 қабул карда шудааст, протоколи №45.2-и шурои диссертатсионии 6D.КОА-013-и назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хучанд, маҳаллаи 17, бинои 1), ки бо фармоиши Раиси КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04 августи соли 2025, №289/шд таъсис ёфтааст.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Соҳибназарзода Зикриддин Точиддин, 11 июни соли 1991 таваллуд шудааст, миллаташ тоҷик, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соҳибназарзода Зикриддин Точиддин соли 2016 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси «Барномасозии компютерӣ», соли 2018 зинаи магистратура аз рӯи ихтисоси «Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит» ва соли 2022 зинаи докторантураи донишгоҳи мазкурро аз рӯи ихтисоси «Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ» хатм намудааст.

Мавзӯи диссертатсияи Соҳибназарзода Зикриддин Точиддин дар ҷаласаи шурои олимони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 02 декабри соли 2019, суратҷаласаи №4 тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Дадоматов Далерҷон Нишонбоевич.

Муқарризи расмӣ:

- Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон;

- Игамназаров Нурбек Имомназарович, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи молшиносӣ ва фаъолияти гумруки МДТ «Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд».

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, ш. Душанбе.

Дар хулосаи мусбат додашудаи муассиса, ки аз тарафи раиси чаласа – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Ғафуров Ғ.С., котиби чаласа – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Исмоилова С.А., ташхисгар – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Сафаров Б.Ғ. ба имзо расонида, аз ҷониби ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, қайд шудааст, ки кори диссертатсионӣ таҳқиқоти мустақилона ва баанҷомрасида буда, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст, барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D050600- Иқтисодиёт (6D050606-Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ) мувофиқат мекунад ва муаллифи он Соҳибназарзода Зикриддин Тоҷиддин, сазовори дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D050600-Иқтисодиёт (6D050606-Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ) мебошад.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ оид ба мавзӯи кори диссертатсионӣ 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр намудааст.

Номгӯи муҳимтарин корхое, ки моҳияти илмии диссертатсияро инъикос менамоянд:

1. Соҳибназаров, З.Т. Омилҳои ҷолибияти сармоягузори минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / З.Т. Соҳибназаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. - №2. – С. 203 – 213.

2. Соҳибназаров, З.Т. Равишҳои методологӣ оид ба арзёбии ҷолибияти сармоягузори минтақа [Матн] / З.Т. Соҳибназаров // Паёми Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон. – Душанбе, 2023. - №4/П. (167). – С. 146 – 155.

3. Соҳибназаров, З.Т. Инвестиционная активность в Согдийской области Таджикистана: состояние и перспектива [Текст] / З.Т. Соҳибназаров // Известия национальной Академии наук Таджикистана. – Душанбе, 2023. - №4. (273). – С. 104 – 110.

4. Соҳибназаров, З.Т. Инвестиции в науку и инновации как фактор экономического развития Таджикистана [Текст] / З.Т. Соҳибназаров // Известия национальной Академии наук Таджикистана. – 2024. - №4. (273). – С. 120 – 124.

5. Соҳибназаров, З.Т. Управление инвестициями в региональной экономической системе: опыт зарубежных стран [Текст] / Д.Н. Дадоматов, З.Т. Соҳибназаров // Вестник технологического университета Таджикистана. – Душанбе, 2024. - №3. – С. 210 – 216.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид гардиданд:

1. Низомов С.Ф. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо эродҳои зерин: агар муаллиф дар тадқиқоти илмӣ PEST-таҳлил мегузаронид ва ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфӣ, таҳдидҳо, хавфҳо ва имкониятҳои онро баррасӣ менамуд, муҳтавои кор хело бурд мекард.

2. Арабов Ф.П. – доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, сардори шуъбаи кишоварзии устувор ва беҳатарии озукавории Институти илмию тадқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи назди МД «Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон» бо эродҳои зерин: 1). дар автореферати диссертатсия таҳлили фаъолияти корхонаҳо асосан дар мисоли якчанд шаҳру ноҳия анҷом дода шудааст. Дар ҳолате, ки таҳлилҳои мазкур корхонаҳои ду-се шаҳру ноҳияҳои дигарро низ фаро мегирифтанд, имконияти баҳогузориҳои дақиқтар ва мукамалтари таъсири омилҳои омилҳои дохилӣ ба рушди фаъолнокии сармоягузори фароҳам мегардид; 2). дар таҳқиқоти илмӣ ба омӯзиш, таҳлил ва истифодаи самараноки таҷрибаи хориҷӣ дар соҳаи сармоягузори тавачҷуҳи зиёд зоҳир шудааст. Бо вучуди ин, механизмҳои мушаххаси мутобиксозӣ ва истифодаи таҷрибаи пешқадами хориҷӣ бо дарназардошти хусусиятҳои миллий, иқтисодӣ ва минтақавӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври кофӣ равшан дар автореферат инъикос наёфтаанд.

3. Машокиров Ҷ.Н. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба илм ва робитаҳои байналмилалӣи Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон бо эродҳои зерин: 1). хуб мешуд дар тадқиқоти илмӣ таҷрибаи давлатҳои хориҷа мушаххастар мегардид ва хулосабардорӣ мегардид; 2). муаллиф агар дар тадқиқоти илмӣ таъсири бӯҳронҳои молиявии ҷаҳонӣ, таъсири Ковид 19 ва таҳримҳои ба давлатҳои шарик додашуда мавриди баррасӣ қарор меод ва хулосабардорӣ бо пешниҳоди тавсияҳо мекард, кори илмӣ хеле ҷолиб мегардид.

4. Пӯлодова Х.Ш. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисоди рақамӣ ва менеҷменти МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» бо эродҳои зерин: 1). мавзуи интиҳобшуда хеле паҳлуҳои гуногун дорад, бинобар ин муаллиф бояд вазифаҳоро ба таври васеъ омӯхта дар оянда боз ҳам амиқтар таҳқиқ кунад; 2). муаллиф дар таҳқиқоти илмӣ вобаста ба омилҳо дар шакли ҷадвал пешниҳод менамуд, хулосаҳо мушаххас мешуданд.

Интиҳоби муқарризи расмӣ бо мавҷудияти интишороти дар соҳаи мазкур ва меъёрҳои баҳодихӣ ба аҳаммияти илмию назариявии диссертатсия, ҳамчунин бо ризоияти шахсӣ барои пешниҳоди тақризи асоснок карда шудааст.

Интиҳоби муассисаи пешбар бо он мудаллал карда шудааст, ки Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон оид ба самти илмӣ дахлдор дастовардҳои назаррас дорад ва қодир аст, мутобикати муҳтавои диссертатсияро ба ихтисос ва соҳаи илм муайян намояд.

Шури диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи доғалаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

коркард карда шуд: муқаррароти илмӣ-амалӣ оид ба фаъолгардонии

раванди сармоягузорӣ дар низоми омилҳои рушди иқтисодии вилояти Суғд тавассути сармоягузорӣ барои рушди соҳаҳои саноати баландтехнологӣ, ҷалби инвеститсия барои ташаккули паркҳои индустриалӣ, таҷдиди механизми шарикӣ давлатию хусусӣ, беҳтар намудани фаъолияти инфрасохтори истеҳсолӣ, сармоягузорӣ ба ташаккули кластерҳои агросаноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақа ва баланд бардоштани рақобатнокии онҳо, тақмили ихтисос ва тайёркунии кадрҳо барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, сармоягузорӣ барои модернизатсияи заминаи моддию техникаи муассасаҳои иҷтимоӣ бо технологияи муосири пешқадам.

ақида пешниҳод шудааст, ки баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии инвеститсионӣ, дар афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъмин намудани рақобатпазирии иқтисодии минтақа ва баланд гардидани сатҳи некуаҳволии аҳоли мусоидат менамояд;

исбот шудааст, ки фаъолнокии сармоягузорӣ бештар тавассути меъери сатҳи маҳсулнокии меҳнат арзёбӣ карда мешавад. Тибқи он минтақаҳои ҷумҳурӣ ба таври зерин гурӯҳбандӣ гардидааст: гурӯҳи пешқадам (ш. Душанбе, в. Суғд), сатҳи миёна (в. Хатлон), ақибмонда (ВМКБ ва НТЧ). Аз рӯи меъери мазкур сатҳи фаъолнокии сармоягузори шаҳру ноҳияҳои в. Суғд, ба таври зерин муайян гардидааст: сатҳи пешқадам (ш. Гулистон, ш. Бӯстон, ш. Панҷакент, н. Айнӣ, н. Б.Ғафуров); сатҳи миёна (ш. Хучанд, ш. Истиқлол ш. Истаравшан, ш. Исфара, н. Ашт, н. Спитамен); ақибмонда (н. Деваштич, н. Зафаробод, ш. Конибодом, н. Кӯҳистони Мастчоҳ, н. Мастчоҳ, н. Ҷ. Расулов, н. Шаҳристон).

ҷорӣ намудани саҳеҳӣ ба мундариҷаи мафҳуми таҳқиқот дар асоси низомбандии консепсияву назарияҳои сармоягузорӣ, ки тибқи он «сармоягузори минтақавӣ ин қобилияти умумии имкониятҳои молиявӣ-иқтисодии минтақа, роҳе ба истифодаи маблағгузорӣ, инчунин захираҳои молиявии берунаи ҷалбшуда барои амалӣ намудани ҳадафҳои сиёсати иҷтимоию иқтисодии минтақа дар самти афзоиши фондҳои асосӣ, таҷҳизонидани техникаӣ, таъмини тақрористеҳлооти васеъ, ҷорӣ намудани чараёнҳои инноватсионӣ ба ҳисоб меравад».

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки:

исбот намудани гуногунҷанбагии услубҳои арзёбии фаъолияти сармоягузорӣ дар иқтисодии минтақа ва гурӯҳбандии нишондиҳандаҳои арзёбӣ. Аз ҷумла, гурӯҳи аввал оид ба иқтидор ва теъдоди корхонаҳои истеҳсолӣ, мавҷудияти захираҳо ва инфрасохтори инноватсионӣ, қобилияти харидории аҳоли; гурӯҳи дуюм, хавфҳо (молиявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ); гурӯҳи сеюм, натиҷаҳои фаъолият (афзоиши МММ, даромаднокии аҳоли, ҷойҳои холии корӣ, сохтмон, маҳсулотҳои инноватсионӣ ва ғайра);

истифодабарии услубҳои диалектикаи илмӣ баҳри муайян намудани тамоил, ҳалли муаммоҳо, фаъолгардонии раванди сармоягузорӣ дар иқтисодии минтақа. Дар чараёни таҳқиқот усулҳои таҳлили омилӣ, индуксия, дедуксия, муқоисавӣ, интегралӣ, арзёбии экспертӣ, тамоилӣ, пешгӯикунӣ ва усулҳои коррелятсионӣ, регрессионӣ ва математикӣ истифода гардидааст;

баён шудани таъсири фаъолияти сармоягузорӣ микдоран ба рушди иқтисодиёти в. Суғд. Дар ин асос, исбот гардидааст, ки дар шароити муосир ҳиссаи меҳнат нисбат ба сармоя дар таъмини рушди иқтисодӣ бештар буда, эътимоднокии воқеӣ дорад. Дар ин радиф самаранокии инвеститсияҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят муайян гардидааст, ки тибқи он сармоягузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Б. Гафуров, Айнӣ, Панҷакент, Хучанд сатҳи қаноатбахш дошта, дар дигар шаҳру ноҳияҳо беҳбудӣ металабад.

ошкор гардидани муаммоҳои зерин дар ташаккули иқтидори инвеститсионӣ: дар иқтисодиёти минтақаҳо кам будани ҳиссаи корхонаҳои истеҳсолкунандаи ашёи хом; баланд будани меҳнатталабӣ ва энергияталабии истеҳсолот аз сабаби фарсудаҷавии фондҳои асосӣ ва кӯҳнаҷавии техникаву технология дар соҳаҳои иқтисодиёти минтақа; маҳдудияти захираҳои молиявии корхонаҳо оид ба азнавсозии фондҳои асосӣ; сатҳи пасти истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои ватанӣ; афзоиши воридоти молҳои истеъмолӣ нисбат ба содироти онҳо дар минтақаҳо; барзиёдании сатҳи муфлисшавӣ дар байни корхонаҳои ватанӣ; фаъолият надохтани соҳаҳои саноат, ки ба технологияҳои баланд асос ёфтаанд.

омӯхта шудани таҷрибаи хориҷии идоракунии сармоягузорӣ дар минтақа ва коркарди муқаррароти зерин барои амалишавӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғд асоснок карда шудааст: низоми мукамал ва самараноки ҷалб ва истифодаи қарзҳои хориҷӣ (Уганда, Колумбия, Мексика, Ал-Ҷазоир, Хитой, Кореяи Ҷанубӣ), интихоби лоиҳаҳои беҳтарини сармоягузорӣ, муайян намудани афзалиятҳои рушд, тақмили қонунгузориҳои маъмурӣ, ҳуқуқӣ ва андозӣ.

аз нав тақмил додани сиёсати иқтисодии минтақавӣ дар ташаккули иқтидори инвеститсионӣ тавассути ташаккул додани муҳити мусоиди сармоягузорӣ, таҳияи чораҳо барои ҳавасманд намудани ҷалби сармояи хусусӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои ватанӣ ва сарчашмаҳои хориҷӣ, муайян намудани соҳаҳои авлабиятдоштаи сармоягузорӣ аз нуктаи назари манфиатҳои давлатӣ ва манфиатҳои хусусӣ.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довтолаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия ба тариқи зайл тасдиқ карда мешавад:

коркард ва ҷорӣ карда шуданд: натиҷаҳои муҳимми таҳқиқот аз ҷониби Раёсати рушди иқтисод, савдо ва мониторинги Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар дар самти вусъат додани фаъолнокии инвеститсионӣ истифода мегардад (маълумотнома дар бораи татбиқ таҳти №286 аз 18.10.2025). Баъзе муқаррароти илмии таҳқиқот дар ҷараёни таълими фанҳои идоракунии лоиҳаҳои инвеститсионӣ, менечменти молиявӣ, микроиқтисодиёт, макроиқтисодиёт, иқтисодиёти минтақа дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои омода намудани кадрҳои баландихтисос истифода бурда мешавад (маълумотномаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон №48 аз 15.02.2025).

муайян карда шуд: ноустувор будани тамоили ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғд. Вобаста ба он, асоснок гардидааст, ки

барои ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар ноҳияҳои Ашт, Зафаробод, Кӯҳистони Мастчоҳ, Шаҳристон зарурати ҷиддӣ, ниёз ва иқтисодии хуб доранд. Аз рӯи меъери сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ шаҳру ноҳияҳои вилоят гурӯҳбандӣ карда шуда, тибқи он гурӯҳи пешқадам (н. Б. Ғафуров, ш. Панҷакент, ш. Хуҷанд); сатҳи миёна (ш. Гулистон, Истиклол, Исфара, Конибодом, н. Ҷ. Расулов, н. Ашт); ақибмонда (дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят), ки бояд минбаъд дар сиёсати иқтисодии минтақа сармоягузорӣ ба фонди асосии онҳо афзалият пайдо кунад.

офарида шуд амсилаҳои таъсири омилҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба ҷараёни ҷаҳолнокии сармоягузорӣ дар в. Суғд таҳия ва дар асоси он сатҳи таъсиррасонии омилҳои муайян гардидааст. Тибқи он, муайян карда шудааст, ки дар шароити муосир дар байни омилҳои тамоилот дар соҳаи хизматрасонӣ нақши назаррасро дошта, пас аз он маҷмуи маҳсулоти минтақа ба ҳар сари аҳолии маҷмаи дуввумро дорад. Амсилаи бисёрмилиаи ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ низ коркард ва пешниҳод гардидааст, ки тибқи он сатҳи рушди иқтисодӣ омилҳои калидӣ ба ҳисоб меравад.

муаррифӣ карда шуд самтҳои асосии тақмили механизми ташкилӣ-идоракунӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ оид ба баланд бардоштани ҷаҳолнокии сармоягузорӣ. Аз ҷумла эҳё намудани муҳити мусоид барои сармоягузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақа; ташаккул ва инкишофи шарикӣ давлатӣ хусусӣ дар амалӣ намудани лоиҳаҳои институтсионалӣ; амалӣ намудани мониторинги доимии давлатӣ оид ба мақсаднок истифода намудани захираҳои инвеститсионӣ; тақмили асосҳои институтсионалӣ оид ба ҷалби сармояи ватанӣ хориҷӣ дар иқтисодиёти минтақа.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки:

назария дар асоси муқаррароти бунёдии концепсияҳои иқтисодиёти минтақа ба роҳ монда шуда, ба принципҳои танзими давлатӣ иқтисодиёт, назарияи рушди иқтисодӣ, иқтисодиёти минтақа ва идоракунӣ муҳити сармоягузорӣ таъмин менамояд. Асоси онро усулҳои ташаккули иқтисодии самроягузори минтақа, ҷалби захираҳои молиявӣ, таъсиси афзалиятҳои рақобатӣ, ба монанди кластерҳо ва оптимализатсионии механизмҳои инвеститсионӣ ташкил медиҳанд.

ғояи таҳқиқот ба Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030; Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025; Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025; Концепсияи сиёсати давлатӣ ҷалб ва ҳимояи сармоягузори Ҷумҳурии Тоҷикистон; Барномаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2021-2025; маълумотҳои омили расмӣ ва захираҳои иттилоотӣ шабакаи «Internet» **асоснок шудааст;**

истифода шудаанд муқаррароти илмӣ, ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида ва тавсияҳои коркардшуда аз нуқтаи назари концепсияи илмӣ муосир омода карда шудааст. Инчунин, концепсия ва нуқтаҳои коркардшудаи илмӣ дар диссертатсия

бо таҳқиқоти илмию назариявии олимони ватаниву бурунмарзӣ дар чорчӯбаи масъалаҳои таҳқиқкардашуда мутобиқат менамоянд.

муайян шудааст: фаълнокии инвеститсионӣ дар ҳар як минтақаи алоҳида аз ҷаззобияти инвеститсионӣ вобаста буда, бо нишондиҳандаҳои суръати рушди сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ арзёбӣ мегардад. Байни фаълнокии инвеститсионӣ дар минтақа ва вазъи нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ робитаи сабабию оқибатӣ мавҷуд аст. Дар байни тағйирёбандаҳои, ки ба фаълнокии инвеститсионӣ таъсир мерасонанд, зичии робитаи омили ҳаҷми хизматрасонӣ ба ҳар сари аҳоли ва МММ ба ҳар сари аҳоли дар сатҳи баланд қарор дорад.

истифода шуданд: усулҳои муосири ҷамъоварӣ ва коркарди иттилооти ибтидоӣ, маълумоти расмӣ оморӣ Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, маводҳои матбуоти даврӣ ва коркардҳои таҳлилии муаллифӣ.

Саҳми шахсии докталаби дарёфти дараҷаи илмӣ:

- иштироки бевоситаи докталаб дар интиҳоби мавзӯ, ҷамъовариҳои мавод, тартиб додани нақшаи диссертатсия, иҷрои он, гузаронидани пурсиш, коркарди маводи таҳқиқот, баромад ва маърузаҳо дар семинарҳои илмӣ-назариявӣ, конференсияҳои илмӣ-амалии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва нашри мақолаҳо;

- аз рӯйи мавзӯи қори диссертатсионӣ интишори 9 мақола бо ҳаҷми умумии 2,8 ҷ.ҷ., аз ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар маҷлис аз 14 феввали соли 2026 шурои диссертатсионӣ дар бораи сазовор донишҷӯи Соҳибназарзода Зикриддин Тоҷиддин барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050600 – Иқтисодиёт (6D050606 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ) қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ аз 11 нафар аъзоён 10 нафар докторони илм ва 1 нафар номзади илм, инчунин оид ба ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 5 нафар докторони илм ва 1 нафар номзади илм иштирок доштанд. Аз 11 нафар иштирокдорони маҷлис, ки ба шуро шомил буданд, овоз доданд: тарафдор 11 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беъътибор – нест.

Раиси шурои диссертатсионӣ,

д.и.и., профессор

Қотиби илмӣ

шурои диссертатсионӣ, и.и.и

14 феввали соли 2026



[Handwritten signature]

Ризозода Т.Р.

[Handwritten signature]

Саидҷонов С.Ш.